

# ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКСТОН

## Дар бораи биржай молӣ ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992, №3, мод.30; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1997, №9, мод.117; №23-24, мод.333; соли 2005, №12, мод. 660)

Ҳамин Қонун асосҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва хуқуқии ташаккул ва инкишофи биржай молӣ ва савдои биржавиро дар шароити бозори иқтисоди муайян карда, якҷоя бо дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Биржаҳои молӣ ва савдои биржавӣ дар муҳайё намудани шароит барои ташаккули бозори воситаҳои истехсолот, инкишофи босуръати инфраструктураи тиҷоратӣ, консепсияи талабот ва таклифҳо ва дар ин асос ташаккул ёфтани нархи тавозуни бозорӣ кӯмак мерасонад.

### Фасли I. НУҚТАҲОИ УМУМИ

1. Биржай молӣ, ки минбаъд Биржа номида мешавад, бозори доимоамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқи стандарту намунаҳо фурӯҳта мешаванд ва ташкилоти тиҷоратиест, ки дар асоси мустақилияти хоҷагӣ амал мекунад.

Биржай молӣ бо мақсади расонидани ёрии миёнаравӣ барои бастани аҳдномаҳои хариду фурӯш, ба низом овардани савдои мол, танзими амалиёти тиҷоратӣ ва ҳалли баҳсҳои тиҷоратӣ, ҷамъ овардан ва нашр намудани маълумот оиди нарҳҳо, вазъи саноат, савдо, нақлиёт ва дигар омилҳое, ки ба динамикаи нарҳ таъсир мерасонанд, бунёд мегардад.

Биржа дорои хуқуқи шахси юридикӣ буда, амволи маҳсус дорад, вай метавонад дар муассисаҳои бонк ҳисоби ҷорӣ, асъорӣ ва ғайра, муҳр бо сабти номаш дошта бошад.

2. Биржа дар асоси Қонуни мазкур, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи он, ки дар асоси қонунҳои зикршуда таҳия мегардад, инчунин қоидаҳои савдои биржавӣ амал мекунад.

3. Биржа дар асоси иттиҳоди ихтиёрии шахсони юридикию алоҳидаи ҳавасманди шӯравӣ ва хориҷӣ (минбаъд шахсони ҳавасманд), ки аз тарафи қонунҳои ҷорӣ манъ карда нашудааст, ба вучӯд меояд.

4. Биржа дар асоси принципҳои ҷамъиятҳои саҳмдорон таъсис мегардад, ки одатан ба даст овардани фоидаро мақсади худ қарор намедиҳад.

5. Асоси бастани аҳднома дар Биржа моли нақд (реалӣ) ва муоҳида (шартнома) барои молрасонии минбаъда, ки аз рӯи нарҳҳои озод фурӯҳта мешаванд, ба ҳисоб меравад.

Дар биржа танҳо маркаҳои (навъҳои) ба қайд гирифташудаи молҳо фурӯҳта мешаванд. Тартиби дар сексияҳои гуногуни Биржа ба муомилот қабул кардани молро қоидаҳои Биржа муайян мекунанд.

6. Биржа ҳамчун ташкилоти пӯшида фаъолият мекунад. Амалиёти биржавиро дар Биржа танҳо аъзоёни Биржа шахсан ё ба воситаи намояндагони ваколатдори худ ва брокерҳои биржавӣ муовофиқи супориши аъзоёни Биржа иҷро карда метавонанд. Ҳар гуна шахсони дигари ҳавасманд амалиётро дар Биржа танҳо ба воситаи миёнаравии аъзоёни Биржа иҷро менамоянд.

7. Муносибатҳои байниҳамдигарии Биржа ва ташкилотҳои дигар дар асоси шартномаҳо сурат мегирад.

### Фасли II. ХУҚУҚҲОИ БИРЖА

8. Биржа барои ҳалли масъалаҳое, ки дар наздаш истодаанд, ҳуқуқҳои зайлро дорад:

а) дар асоси қонуни мазкур тартибу қойдаи фаъолияти Биржаро нашр мекунад, ҷузъҳои Биржаро ташкил менамояд ва вазифаи коркунони Биржаро бо муайян намудани салоҳияту ваколаташон тасдик мекунад;

б) ҷамъомадҳои биржавиро бо ваколатҳо, ки дар қоидаҳои савдои биржавӣ муайян шудаанд, ташкил мекунад ва мегузаронад;

в) бо назардошти стандартҳои давлатӣ стандартҳои биржавӣ ва муоҳидаҳои биржавии типии худро таҳия мекунад;

г) амалиётҳои биржавиро мегузаронад, аҳдномаҳои биржавиро танзим менамояд ва оид ба баҳсҳои биржавӣ қарор қабул мекунад;

д) дар сурате, ки нарҳҳои аҳдномаҳои биржавӣ дар давоми рӯз аз меъёри муайянкардаи Биржа ё мақомоти даҳлдори савдо дар бозорҳои ташкилшудаи молҳо паст ё баланд гарданд, муваққатан савдои

биржавиро бозмедорад;

е) барои аъзоёни Биржа ҳаққи аъзогӣ ва дохилшавӣ, инчунин дигар бочҳои зарурии пулиро муқаррар мекунад, барои хизматҳое, ки Биржа расондааст, ҳақ мегирад;

ж) барои вайрон кардани Оинномаи Биржа ва қоидаҳои савдои биржавӣ ҷарима меситонад;

з) ба тамоми ташкилотҳои давлатию ҳуқуматӣ оид ба масъалаҳое, ки ба фаъолияти Биржа даҳл доранд, таклиф пешниҳод мекунад;

и) дар Биржаҳои дигаре, ки дар ҳудуди мамлакатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои соҳибиихиёр ва берун аз марзи он амал мекунанд, намояндаи ҳудро дошта метавонанд;

к) бюллетени биржавӣ, маълумотнома ва дигар нашрияҳои аҳборию рекламавиро мустақилона нашр мекунад.

### Фасли III. ТАЪСИСИ БИРЖА

9. Биржа мувофиқи қарори маҷлиси муассисон ташкил карда мешавад. Тамоми шахсони ҳавасманд, ки ба онҳо ин корро қонунҳои ҷорӣ манъ намекунад, метавонанд муассисони Биржа шаванд.

10. Биржа ҳамчун иттиҳоди иҳтиёрии шахсони ҳавасманд, ки минбаъд муассисон ном бурда мешаванд, таъсис мегардад. Иттиҳодия дар асоси додани ҳақуссаҳм ё иштирок дар фаъолияти Биржа сурат мегирад.

Ҳаҷм ва характеристи ҳақуссаҳмро маҷлиси муассисон муайян мекунад. Дар ҳолати баромадан аз ҳайати муассисон ҳаққи саҳмдорӣ бо назардошти арзиши он ҳангоми баромадан баргардонда мешавад.

11. Тақсимоти ваколату ҳуқуқҳои муассисон ва аъзоёни Биржаро Оинномаи он муайян мекунад.

12. Мувофиқи ҳақуссаҳми супурдашуда дивидендҳо дода мешаванд. Тартиб ва ҳаҷми додани дивидендро маҷлиси умумии аъзоёни Биржа муайян мекунад.

13. Таъсиси Биржа бо роҳи ба имзо расидани ҳуҷҷатҳои таъсисӣ, ки тартибу принсипҳои бунёди Биржа, ҳайати муассисон, ҳаҷму мӯҳлати додани ҳаққи аъзогиро муайян мекунанд, амалий мегардад.

14. Муассисон маҷлиси аввалини шахсони ҳавасмандеро, ки рағбати ба Биржа аъзошавиро зохир кардаанд, тайёр мекунанд ва мегузаронанд.

15. Маҷлиси аввалини аъзоёни Биржа якҷоя бо муассисон салоҳияти муассисон ва аъзоёни Биржаро тақсим намуда, Оинномаи Биржаро тасдиқ мекунад, мақомоти иҷроияи Биржаро интиҳоб ва шумораю тартиби аъзогиро ба Биржа муайян менамояд.

16. Биржа аз лаҳзаи ба имзо расидани ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва **тибқи тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигирии давлатии шахси ҳуқуқӣ»** ба қайд гирифта шудани Оинномаи он таъсисёфта шуморида мешавад.

17. Қайди баҳисобигирии намояндагӣ ва филиалҳои биржаҳо, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигирии давлатии шахси ҳуқуқӣ» амалий карда мешавад.

### Фасли IV. АЪЗОЁНИ БИРЖА

18. Тартибу қоидаи қабул ба аъзогии Биржа ва баромадан аз аъзогии онро Оинномаи он муайян мекунад.

19. Аъзоёи Биржа ҳангоми дохилшавӣ ҳаққи аъзогии дохилшавиро месупоранд, ҳаққи аъзогии мазкур арзиши «ҷой»-ро дар Биржа ифода мекунад. «Ҷои» мазкур моликияти аъзои Биржа буда, тамоми ҳуқуқу ўҳдадориҳои аъзои Биржаро медиҳад, ки онҳоро Қонуну Оинномаи Биржа муайян кардаанд.

20. Аъзои Биржа «ҷои» ҳудро дар ҳолати баромаданаш аз ҳайати Биржа метавонад фурӯшад. «Ҷои» мазкур фақат ба Кумитаи Биржа фурӯхта мешавад. Арзиши «ҷой»-ро кумитаи биржавӣ бо назардошта талабу таклиф ба он муайян мекунад.

21. Шумораи умумии аъзоёни Биржаро Оинномаи он муайян мекунад.

22. Аъзои Биржа ҳар сол ҳаққи аъзогӣ месупорад, ки ҳаҷми онро кумитаи (Шӯрои директорон) муайян мекунанд. Ҳаққи аъзогии додагии солона моликияти Биржа буда, ҳангоми баромадани аъзо аз ҳайати Биржа баргардонда намешавад.

23. Аъзоёни Биржа шахсони дорои масъулияти маҳдуди ҳуқуқӣ буда, аз рӯи натиҷаи фаъолияти Биржа дар ҳаҷми маблағгузориашон масъулияти молумулӣ доранд.

24. Дараҷаи масъулияти Биржаро оид ба ўҳдадории аъзоёни Биржа Оинномаи он муайян мекунад.

### Фасли V. ҲУҚУҚ ВА ЕҲДАДОРИИ АЪЗОЁНИ БИРЖА

25. Ҳар як узви Биржа ҳуқук дорад:
- а) дар рӯзу соати гузаштани маҷлисҳои Биржа амалиёти биржавӣ гузаронад;
  - б) дар ҳалли масъалаҳои фаъолияти Биржа иштирок қунад, ба мақомоти роҳбарикунандай он интихоб шавад;
  - в) дар Биржа амалиёти миёнаравиро анҷом диҳад ва ба ивази он боҷи комиссионӣ гирад;
  - г) дар Биржа намояндагони худро бо ҳуқуқи гузаронидани амалиёт дошта бошад, ки шумораи онҳоро маҷлиси умумӣ муқаррар кардааст;
  - д) аз тамоми хизматҳои Биржа бархурдор бошад.
26. Ҳар як узви Биржа ўҳдадор аст:
- а) нуқтаҳои Қонуни мазкур, қоидаҳои амалӣ гардондани амалиёти Биржа ва қарорҳои кумитаи Биржа (Шӯрои директорон)-ро риоя қунад;
  - б) аз рӯи ҳариду фурӯши худ мувоғики қоидаҳои Биржа ҳисобу китоб қунад ва кумитаи Биржа (Шӯрои директорон)-ро дар вақташ дар бораи тағйироти вазъи молиявии худ, ки метавонад ба иҷрои ўҳдадориҳои ў таъсири манфӣ расонад, воқиф созад;
  - в) ҳаққи аъзогии зарурии доҳилшавӣ ва боҷи солонаи аз аъзогир диҳад;
  - г) аз рӯи шакли муқарраркардаи қоидаҳои Биржа оид ба ҳариду фурӯше, ки анҷом медиҳад, ҳисобу китоб барад;
  - д) тамоми аҳбори заруриро ба мақомити назораткунандай Биржа пешниҳод қунад;
  - е) дар маҷлиси умумии аъзоёни Биржа иштирок қунад.
27. Дар ҳолате, ки узви Биржа ўҳдадориҳои ба зиммааш гузашташударо иҷро нақунад, кумитаи Биржа, (Шӯрои директорон) ҳуқуқ дорад аз ў ҷарима ситонад.

## Фасли VI. ИДОРАКУНИИ БИРЖА ВА ТАРКИБИ ОН

28. Мақомоти олии Биржа маҷлиси умумии аъзоёни Биржа мебошад. Мақомоти иҷроияи Биржа кумитаи Биржа (Шӯрои директорон) ва мақомоти назораткунандай Биржа Комиссияи назорат мебошад. Онҳоро маҷлиси умумии аъзоёни Биржа интихоб мекунад. Салоҳияту ваколати онҳоро Оинномаи Биржа муайян менамояд.

29. Агар ҳаҷми солонаи амалиёти биржа, ки дар Биржа гузаронида мешаванд, аз рақами муқарраршуда зиёд шавад, он гоҳ шумораи муайяни аъзоёни кумитаи Биржа (Шӯрои директорон)-ро Кумитаи оид ба савдо дар бозорҳои муташаккили мол таъмин мекунад.

30. Тамоми қарорҳои маҷлиси умумии аъзоёни Биржа ва Кумитаи Биржа (Шӯрои директорон) оид ба масъалаҳои ташкили доҳилии он тасдиқ намегарданд ва агар бар хилофи қонун набошанд, тағйир дода ва бекор карда намешаванд.

31. Барои идорақунин Биржа ва таъмини амали он дар Биржа ва назди он кумитаи Биржа (Шӯрои директорон) метавонад подразделнияҳои маҳсусро таъсис намояд:

**Палатаи ҳисобӣ.** Барои ба амал баровардани ҳисобу китоб аз рӯ аҳдномаҳое, ки дар Биржа баста шудаанд ва назорат кардан аз болои иҷрошавии муоҳидаҳо таъсис меёбад.

**Ҳакамияти Биржа.** Барои ҳалли фаврии баҳсҳое, ки дар Биржа ба вучуд меоянд ва машварати ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои савдои биржавӣ таъсис меёбад.

**Кумитаи бақайдгирий.** Барои муশоҳида аз болои савдои биржавӣ, бақайдгирию тартиб додани аҳдномаҳо дар Биржа таъсис меёбад.

**Кумитаи нархгузорӣ.** Барои ҷамъ кардани аҳбор дар бораи ҷараёни нарх аз рӯи аҳдномаи дар Биржа басташуда, нархмонӣ, тайёр ва нашр намудани бюллетени биржавӣ таъсис меёбад.

**Кумитаи оид ба стандарту сифат.** Барои таҳияву назорат аз болои стандартҳои биржавӣ, экспертизаи сифати молҳое, ки дар Биржа арзиш доранд, ҳалли масъалаҳои ҳам ба муомилоти Биржа қабул кардани молҳо таъсис меёбад.

**Кумитаи оид ба қоидаҳои савдои биржавӣ.** Барои таҳия ва тағири қоидаҳои савдои биржавӣ ва муоҳидаҳои типпӣ, назорат аз болои иҷроиши онҳо таъсис меёбад.

Гурӯҳи брокерҳои расмӣ - ходимони Биржа. Барои миёнарави ҳангоми бастани аҳдномаҳои байни аъзоёни Биржа, тайёр кардани бақайдгирию тартиб додани онҳо (дар ҳайати маҳдуди брокерҳо - аъзоёни Биржа) таъсис меёбад.

Дар Биржа подразделенияҳои дигар ва умури хизматрасоние, ки барои фъолитияти Биржа зарур аст, метавонанд таъсис ёбанд.

32. Подразделенияҳои Биржа дар асоси Низомномае, ки маҷлиси умумии аъзоёни Биржа тасдиқ кардааст, амал мекунанд.

33. Дар Биржа метавонанд сексияҳои зерин ташкил шаванд ва амал кунанд:  
оид ба савдои молҳои нақд (воқей);  
оид ба савдои молҳои минбаъда ё шартномаҳои додугирифт;  
оид ба савдо мувофиқи муюҳидаҳои типӣ;  
оид ба амалиёти бартерӣ дар бозори байни ҷумхурияйӣ;  
оид ба фурӯши музоидавии молҳо (муоҳидаҳо);  
оид ба савдои коғазҳои қимматнок.
- Сексияҳои оид ба фурӯши коғазҳои қимматнок (шӯъбаҳои фондӣ) ба тартибе, ки барои таъсиси биржаҳои фондӣ муқаррар шудааст, ташкил мейбанд.
34. Тартиби иҷозат доданро барои гузарониданн амалиёти биржавӣ дар сексияҳои мухталиф Қонуни мазкур, Оинномаи Биржа ва қоидаҳои он муайян мекунанд.
35. Барои бастану бақайдигирии аҳдномаҳои оид ба турӯҳҳои гуногуни молҳо ва навъи мол дар Биржа марказу фурӯшгоҳҳои ҷудогонаи дорои ҳайати маҳсуси хизматрасони ташкил шуда метавонанд.

## Фасли VII. АМВОЛИ БИРЖА

36. Амволи Биржа аз ҳисоби маблағи зерин ташаккул мейбад:
- ҳаққи аъзогии саҳмдорон, дохилшавӣ ва солона;
  - ҳаққи аъзогии замонатӣ ба пардохти ҳисобӣ;
  - боче, ки аз ҳисоби амалиёти Биржа ба даст меояд;
  - боче, ки аз ҳисоби хизматрасонии подразделенияҳои Биржа ва истифодаи аппарати Биржа ба даст меояд;
  - чарима барои вайрон кардани қоидаҳои савдои биржавӣ;
  - бочу воридоти дигари пулӣ.
37. Роҳҳо ва тартиби сарф намудани маблағро маҷлиси умумии аъзоёни Биржа муайян мекунад.

## Фасли VIII. АҲДНОМАҲОИ БИРЖАВӢ

38. Аҳдномаҳо дар ҳолате биржавӣ ҳисоб мешаванд, ки агар онҳо ба моли дар Биржаи мазкур ба муомилот роҳ дода шуда байни аъзоёни Биржа ё намояндагони онҳо дар маҷлиси Биржа дар мӯҳлату тартиби муқарраркардаи ин қонун, Оинномаи Биржа ва қоидаҳои он баста шуда бошанд.

39. Дар Биржа бастани аҳдномаҳое иҷозат дода мешаанд, ки тибқи Қонуни мазкур, Оиннома ва қоидаҳои Биржа сурат мегиранд.

40. Бастани аҳдномаҳои биржавӣ ба шахсоне иҷозат дода мешавад, ки мувофиқи Оинномаи Биржа ба ин кор роҳ дода шудаанд.

41. Аҳдномаҳои биржавӣ дар маҷлиси Биржа дар асоси қоидаҳои савдои биржавӣ ва Регламенти Биржа, ки онро кумитаи Биржа (Шӯрои директорон) таҳия намуда, маҷлиси умумии аъзоёни он тасдиқ кардааст, баста мешаванд.

42. Мазмuni аҳдномаи биржавӣ, ба истиснои номгӯи мол, миқдор, нарҳ, макону мӯҳлати иҷроиш ошкор карда намешавад. Аҳбори мазкур фақат бо талаби мақомоти даҳлдори савдо дар бозорҳои муташаккили мол, мақомоти тафтишотӣ ва қарори суд дода мешавад.

43. Аҳднома аз лаҳзаи бақайдигирии он дар Биржа мувофиқи тартиби муқарраршуда басташуда ҳисоб мейбад.

44. Тамоми баҳсҳо, ки оид ба аҳдномаҳои биржавӣ ба вучуд меоянд, барои ҳал кардан ба Ҳакамияти Биржа супурда мешаванд.

Нуқтаи мазкур дар ҳолати зарурӣ ҳуқуқи **ба суди иқтисодӣ** муроҷиат кардани тарафҳоро баъди он ки имконияти Ҳакамияти Биржа дигар намонд, истисно намекунад.

## Фасли IX. НАВҲҲОИ АҲДНОМАҲОИ БИРЖАВӢ

45. Дар Биржа аҳдномаҳо ба молҳои нақд (воқей) ва ба мӯҳлатҳои муайян (аҳдномаҳои мӯҳлатнок ва фючерӣ) баста мешаванд.
46. Аҳдномаҳо бо моли нақд:
- аҳдномаҳо бо моли нақд бо мақсади ҳариду фурӯши моли мушаҳҳас баста мешаванд;
  - аҳдномаҳо бо моли нақд метавонанд ба низоми зайл баста шаванд:  
дар асоси муоинаи пешакии мол;  
аз намуди зоҳирӣ;

аз рӯи маълумотҳои фурӯшанд, миёнарав, экспертизаи биржавӣ;  
бе муоинаи пешакии мол;  
аз рӯи намунаҳо;  
аз рӯи стандартҳо;  
аз рӯи шарти сифати миёна ва ё минималии мол;

шарти пешниҳоди моли мушаххас ҳангоми ворид шудани он ба муомилоти Биржа дар асоси Оинномаи Биржа муайян карда мешаванд;

в) аҳдномаҳо бо моли нақд бо роҳҳои зайл баста мешаванд:  
ба моле, ки ҳангоми хариду фурӯш дар худуди Биржа, иморатҳо (анборҳо)-и он воқеъ аст ё дар рӯзи хариду фурӯш то ба итмом расидани маҷлиси Биржа ба Биржа ворид мешаванд, дар сурате ки фурӯшанд дар бораи ин то оғози хариду фурӯш иброз намояд ва бо ҳуҷҷатҳои даҳлдор тасдиқ қунад;  
ба моле, ки ҳангоми бастани аҳднома дар роҳ буда, инро мавҷудияти ҳуҷҷатҳои даҳлдор тасдиқ мекунад;

ба моли ҳамлу нақлшуда ва омодаи ҳамлу нақл;  
ба моли минбаъда ё шартномаи расонидани мол;  
г) аҳднома бо моли нақд вобаста ба рағбати мизоч бо иҷроиши минбаъдаи он баста мешавад:  
мувофиқи нархе, ки дар лаҳзай бастани аҳднома ба қайд гирифта шудааст;  
мувофиқи нархи аҳборӣ, ки дар лаҳзай оғозу анҷоми Биржа ба қайд гирифта шудааст;  
аз рӯи нархи аҳборӣ, ки дар Биржа пеш аз рӯзи (марҳилаи) муайяншудаи Биржа нашр шудааст.  
Биржа ва рӯзи он қаблан дар шартнома қайд карда мешаванд ё дар доираи марҳилаи маҳвшавӣ мувофиқи ҳоҳиши харидор ё фурӯшанд вобаста ба шартҳои муоҳида интихоб мегарданد.

Рӯзи (марҳилаи) Биржа муддатест, ки дар он муқаррар кардани нарх ва нашри бюллетени Биржа сурат мегирад.

Дар ҳолати дар рӯзи таъиншуда набудани нархи аҳбори ҳисобу китоб мувофиқи нархе сурат мегирад, ки пеш аз рӯзи барҳамхурӣ ва дар рӯзи нарҳмонӣ нашр шуда буд. Агар нарҳмонии моле, ки дар муоҳидаи Биржа сабт шуда, дар зиёда аз се рӯзи биржавӣ то рӯзи барҳамхурӣ ба қайд гирифта нашудааст, ҳисобу китоб мувофиқи созишномаи тарафҳо сурат мегирад ва агар ба чунин мақсад ноил мешаванд, ҳисобашонро мувофиқи нархи муқарраркардаи Ҳакамияти Биржа якҷоя бо Комиссияи нарҳмонӣ баробар мекунанд;

д) ҳангоми муомилоти молу навъи молҳо дар Биржа, ки дар он нарҳашон муқаррар мегардад, аҳдномаҳо аз рӯи онҳо мувофиқи нархи аҳборӣ дар асоси нарҳҳои аҳбории молҳои асосӣ ва гузашту изофа ба онҳо бо сабаби тағирии сифати миёнаи моли асосие, ки дар Биржа нарҳгузорӣ мегардад, баста мешаванд.

Гузашту иловаро барои молҳои бозоргир Комиссияи оид ба сифат ва стандартҳои биржавӣ вобаста ба тавсифоти муқоисавии сифатии молҳо дар асоси стандартҳои давлатӣ ё стандартҳои Биржа таъин на муқаррар мекунад. Ба молҳое, ки ба Биржа аҳёнаи пешниҳод мешаванд, гузашту иловаго мувофиқи созишномаи тарафҳо таъин мегардад;

е) нарх дар аҳдномаҳо барои моли нақд аз рӯи вазни ҳолиси мол (нетто) ё вазни мол бо қуттияш (брұтто) таъин мегардад;

ж) вобаста ба тақсими ҳарочоти нақлиёт аҳдномаҳо бо моли нақд бо нархи «франке» - шаҳри Биржа ё макони дигари доду гирифти мол амалӣ мегарданд.

Муайян намудани нарҳҳо бо шарти «франке» чунин маънно дорад, ки ҳамлу нақли моли харидашуда то макони таъиншуда бояд аз ҳисоби фурӯшанд пардохта шавад. Шарти расондани мол дар муоҳидаҳои типии биржавӣ муайян карда мешаванд. Дар доираи мазкур нарҳҳои «сиф», «фоб» ва нарҳҳои дигаре, ки системам «Инкотермс» пешбинӣ намудааст, истифода мешаванд.

з) ҳангоми бастани аҳднома ба моли оянда бо назардошти вақти молфиристонӣ ҳар як тараф ҳуқук дорад, ки аз вақти бастани аҳднома то вақти муайян кардани Биржа нисбати мӯҳлати иҷрои он ба Биржа мувофиқи нарҳҳои амалқунанд моли худро фурӯшад, агар шарти дигаре ба инобат гирифта нашуда бошад:

аҳднома оид ба фурӯши муоҳидаи яке аз тарафҳо бояд ҳатман дар Биржа ба қайд гирифта шавад ва бо қайди супориш қонунӣ гардад;

и) ҳарочоти нигоҳ доштани молро дар иморатҳое, ки ба Биржа мансубанд, то фурӯхта шуданаш фурӯшанд мепардозад ва баъди фурӯши мол, агар шарти дигареро муоҳида ба инобат нагирифта бошад, харидор мепардозад;

к) барои таъмини боэътиможи ҳисобу китоб аз рӯи аҳдномаҳо бо моли нақд ҳар ду тараф ҳангоми бақайдгирии аҳднома ба Палатаи ҳисобӣ ҳаққи амонатро, ки ҳаҷми онро Биржа дар ҳаҷми фоиз аз арзиши аҳдномаи муқаррар кардааст, мепардозанд.

л) агар Биржа иморатҳои даҳлдор дошта бошад, фурӯшанда молеро, ки мувофиқи муюҳида барои супоридан муқаррар шудааст, ба замонат мемонад;

м) ҳангоми тағиیر ёфтани конъюнктура ва нисбати мизочон беътиимод ҳаҷми ҳаққи замонат бо қарори кумитаи Биржа (Шӯрои директорон) зиёд шуда метавонад;

н) ҳаққи пуллии замонати фурӯшанда баъди ба ичро расидани аҳднома (супурдани мол ё додани хуҷҷатҳои тақсимкунандай мол) ба ў bargardonда мешавад.

Ҳаққи замонати харидор ҳангоми сурат гирифтани ҳисобу китоби охирин оид ба аҳднома бо фурӯшанда ба нисбати гирифта мешавад. Дар ҳолати амалӣ нагардидани аҳднома ҳаққи замонатӣ ба харидор баргардонда мешавад.

Дар баробари ин ҳаққи суғурта мувофиқи қарори Ҳакамияти Биржа метавонад ба мақсадҳои зерин истифода шавад:

барои пӯшондани харочоте, ки дар натиҷаи муюҳидаро ичро накардани яке аз тарафҳо ба вучуд меояд;

баробар кардани фарқи байни нарҳҳое, ки дар натиҷаи бекор гардидани муюҳида ба вучуд меояд;

додани ҷаримаи аҳдшиканӣ;

додани ҷарима;

о) дар ҳолате, ки яке аз тарафҳо маблағи замонатро дар вақташ напардозад, Ҳакамияти Биржа ба дидани ҷорабиниҳо оиди барҳам додани аҳднома хуқӯқ дорад.

47. Аҳдномаҳои мӯҳлатнок (фючерӣ);

а) аҳдномаҳои мӯҳлатнок одатан на бо мақсади хариду фурӯши мол, балки баҳри суғуртаи аҳднома бо моли нақд ё дар рафти аз нав фурӯхтан ё баъди бекор шудани аҳднома гирифтани фарқияте, ки дар рафти тағиiri нарҳ ба вучуд меояд, баста мешаванд;

б) аҳдномаҳои мӯҳлатнокро аъзоёни Биржа мувофиқи тартиби муқарраркардаи Биржа барои доираи муайянни молҳо баста метавонанд. Қабул кардани молҳоро ба муомилоти Биржай мӯҳлатнок қоидаҳои Биржа муайян мекунанд;

в) аҳдномаҳои мӯҳлатнок аз рӯи шартҳои стандартие, ки Биржа таҳия намудааст, баста мешаванд ва бар хилофи он танҳо дар ҳолатҳое, ки қонун иҷозат додааст, амал кардан мумкун аст.

Шартҳои типиро Биржа барои ҳар як навъи моле, ки ба муомилоти фаврии Биржа қабул шудааст, муқаррар мекунад;

г) муюҳидаи стандартӣ объекти аҳдномаи мӯҳлатнок мебошад, ки он бо назардошти миқдори муайянни моли дорои сифати миёнаи аз меъёр на он қадар дур ва бо шарти муайянни пардоҳти харочоти нақлиёт (одатан бо шарти «франко»-шаҳр-анбори Биржа) фиристода мешавад. Аҳдномаҳои мӯҳлатнок фақат аз рӯи миқдори мол, воҳиди муҳтассари муқарраршудаи аҳднома, яъне аз рӯи миқдори муайянни муюҳидаҳои стандартӣ баста мешаванд;

д) аҳдномаҳои мӯҳлатнок мувофиқи нарҳҳои муқарраркардаи моддаи 45, банди 2-юми фасли мазкури Қонун бекор шуда метавонанд;

е) ҳангоми супурдани моле, ки аз рӯи сифаташ ба моли асосии муюҳидаи типӣ мувофиқ нест, фурӯшанда ба нарҳи ҳисботи муюҳида гузашт - иловаро пешниҳод мекунад ё мегирад. Гузашт ва иловагори Биржа нисбати тамоми молҳое, ки ба муомилоти мӯҳлатноки (фючерии) Биржа роҳ дода шудаанд, муқаррар мекунад;

ж) мӯҳлати бекоркуниро оид ба аҳдномаи мӯҳлатнок бо ризоияти тарафҳо дар асоси мӯҳлатҳои типие, ки Биржа барои ҳар як муюҳидаи типӣ муқаррар кардааст, муайян менамояд.

Мӯҳлати бекоркуни ҳамчун давраи муайянни вакт барои оянда (моҳи муайян, даҳаи муайянни моҳ ва ғ.) муқаррар карда мешавад.

Аз мӯҳлати муайянкардаи Биржа то фаро расидани мӯҳлати бекоркуни аҳдномаҳои мӯҳлатнок дар марҳалай мазкур аз эътибор соқит дониста мешаванд;

з) ҳангоми гузаронидани амалиёт дар Биржай мӯҳлатнок (фючерӣ) қоидаҳои Биржа ҳаҷм, мӯҳлату тартиби гузаронидани ҳаққи аъзогии ибтидой ба Палатаи ҳисобӣ ва дар ҳолати ҳаракати номақбули нарҳ ҳаққи замонатӣ муқаррар мегардад.

48. Ташкили савдо ва тартиби бастани аҳдномаҳо дар сексияҳо оид ба амалиёти бартериро қоидаҳои Биржа муайян мекунанд.

49. Тартиби фурӯши молҳо (муюҳидаҳо)-ро тавассути музоида (ауксион) Низомномаи даҳлдор муайян мекунад.

## Фасли X. ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ САВДОИ БИРЖАВӢ

50. Танҳо аъзоёни Биржа ва намояндагони ваколатдори онҳо, инчунин брокерҳои расмии Биржа ҳақ

доранд, ки ҳамчун миёнаравиро Биржа амал карда, дар Биржа амалиётҳои миёнаравиро ба ҷо оранд.

51. Ҳаҷми подоши комиссиониро барои амалиёти миёнаравӣ қодаҳои Биржа муайян мекунанд.

52. Савдои биржавӣ дар асоси Регламенти Биржа дар шакли ҳариду фурӯши ошкоро аз рӯи чунин принцип сурат мегирад: касе, ки ба таклиф ҷавоби мусбат дихад, яке аз тарафҳои аҳднома дониста мешавад.

53. Таклифҳои ҷавобҳои пешниҳодшударо бақайдгирандаи расмӣ сабт мекунад ва он ба маълумоти аҳли Биржа тавассути таблои ахборӣ расонда мешавад.

54. Аҳднома аз лаҳзаи аз тарафи бақайдгирандаи биржавӣ дар асоси арзи шифоҳии тарафҳо бо роҳи сабти он дар китоб (карточка)-и бақайдгирий ё шаклҳои дигари ҷабҳаҳои асосии аҳднома ба қайд гирифта шуданаш басташуда дониста мешавад. Қатъияи ба расмият даровардани аҳднома мувофиқи қоидаҳои Биржа сурат мегирад.

55. Дар ҳолате, ки яке аз тарафҳо аз бастани муюҳида даст қашад, он тоҳамони ӯ ҳамчун вайрон кардани муюҳида қаламдод мешавад ва нисбати ӯ мувофиқи қоидаҳои Биржа бо қарори намояндаи қумитаи Биржа (Шӯрои директорон) ҷораҳои муайянни ҷазо татбиқ мешаванд.

56. Аҳдномае, ки дар китоб (карточка)-и бақайдгирий ва дар шакли дигар сабт шудааст, эътибори юридикӣ дорад ва танҳо бо тартиби муқарраршуда бекор карда мешавад.

57. Дар Биржа ҷунин аъмол манъ карда мешанад:

бастани аҳдномаҳои доманадор, ҳариду фурӯши мол (муоҳидаҳо) бевосита аз тарафи як шахс ё тавассути шахсони дигар, ки мақсадашон таъсир расондан ба ҷаравӣ нарҳ мебошад;

тамоми амалиёти мувофиқатшудаи иштироккунандагони савдои биржавӣ, ки мақсаду нияташон тағиیر додану ба қайд гирифтани нарҳҳои ҷории биржавӣ мебошад;

пахн карданн овозаҳои бардуруғе, ки боиси тағиироти сунъии вазъият мегарданд.

Бо таҳқиқу пешгирӣ кардани ҷунин амалиёт Қумитаи оид ба қоидаҳои савдои биржавӣ машғул мешавад.

## Фасл XI. ТАРТИБИ БЕКОР КАРДАНИ АҲДНОМАҲО

58. Тартиби иҷроишу бекор кардани навъҳои мухталифи аҳдномаҳо, оқибати пурра ё қисман иҷро нашудани муюҳидаҳоро қоидаҳои Биржа муайян мекунанд.

59. Ҳисобу китоб аз рӯи аҳднома бо моли воқеӣ бо тартиби маъмул сурат гирифта метавонад. Ҳисобу китоб аз рӯи аҳдномаҳои мӯҳлатнок (фючерӣ) танҳо ба воситаи Пардоҳти ҳисобии Биржа сурат мегирад.

60. Прдоҳти ҳисобӣ назоратро аз болои бекоркунӣ ва иҷроиши муюҳидаҳо амали мегарданад.

## Фасл XII. ТАРТИБИ ҲАЛЛИ БАҲСҲО

61. Баҳсҳои дорои ҳусусияти техникӣ, ки онҳоро қоидаҳои Биржа пешбинӣ намудаанд, тавассути Ҳакамияти Биржа ҳал мешаванд. Он барои ҳалли масъалаҳои мазкур коллегияи ҳакамӣ (суди ҳакамӣ)-ро ташкил мекунад.

62. Тартиби муроҷиат ба Ҳакамияти Биржа, мунтазамии ҳалли баҳсҳои биржавиро қоидаҳои Биржа ва Низомнома «Дар бораи Ҳакамияти Биржа ва тартиби ҳалли баҳсҳои биржавӣ», ки маҷлиси умумии аъзоёни Биржа тасдиқ намудааст, муайян мекунанд.

63. Иҷрои қарорҳои Ҳакамияти Биржа барои тамоми аъзоёни Биржа ҳатмист.

64. Аъзоённ Биржа аз ҳалли баҳсҳо дар Ҳакамияти Биржа саркаши карда наметавонанд.

## Фасл XIII. ЧОРАҲОИ ҶАЗО БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОИДАҲОИ САВДОИ БИРЖАВӢ

65. Намояндаи Қумитаи Биржа (Шӯрои директорон) ҳуқуқ дорад, ки барои вайрон кардани қоидаҳои савдои биржавӣ ба иштирокчиёни ҷамъомади биржавӣ ҷораҳои зерини ҷазоро раво бинад:

дар ҳаҷми муқарраркардаи Биржа ҷарима ситонад;

гунаҳкорро аз ҷамъомади биржавӣ ронад;

гунаҳкорро аз ҳуқуқи гузаронидани амалиёти биржавӣ дар Биржай мазкур муваққатан ё доимӣ маҳрум созад;

гунаҳкорро аз ҳуқуқи фурӯхтани мол дар ҷамъомади биржавии мазкур маҳрум созад;

пасгардондани замонатро нигоҳ дорад;

молҳоеро, ки дар иморатҳои Биржа маҳфузанд, тавқиф кунад.

#### **Ф а с л и XIV. ҚАТЬ ГАРДИДАНИ ФАЪОЛИЯТИ БИРЖА**

66. Биржа фаъолияташро мувофиқи қарори маҷлиси умумии аъзоёни Биржа қатъ карда метавонад. Биржа дар асоси ҳалномаи суди иқтисодӣ дар мавридҳои нуқтаҳои Қонуни мазкур ва қонунҳои чории Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон карданаш барҳам хурда метавонад.

**Президенти**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**23 декабря соли 1991 шаҳри Душанбе**

**№ 452**

**Р. НАБИЕВ**

#### **ҚАРОРИ ШЕРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Дар ҳусуси амалӣ гардондани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Биржай молӣ ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

**(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992, №3, мод.31)**

**Шӯрои Олпи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:**

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Биржай молӣ ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз лаҳзаи нашраш амалӣ гардонда шавад.

2. Ба Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон супурда шавад, ки:

масъалаи ташкили соҳтори маҳсуси тиҷоратиро дар бозорҳои ташкилшудаи мол баррасӣ намояд; қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Биржай молӣ ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мувофиқ қунонад.

**Раиси Шӯрои Олии**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**23 декабря соли 1991 шаҳри Душанбе**

**№ 453**

**С. КЕНЧАЕВ**